

Такриз

ба рисолаи номзадии Мухторов Лутфулло Тахирович дар мавзӯи «Методикаи истифодаи барномаҳои компьютерии такмилдодашуда дар ташаккули тафаккури эҷодии донишҷӯёни ихтисоси физики донишгоҳҳои педагогӣ»

Истифодаи имкониятҳои технологияи иттилоотӣ дар раванди таълим дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот аз усулҳои самараноки таълим дар замони муосир ба шумор меравад. Унвонҷӯ Мухторов Лутфулло Тахирович солҳои тӯлонӣ ба таҳқики имкониятҳои истифодаи барномаҳои компьютерӣ дар ташаккули тафаккури эҷодии донишҷӯён-омӯзгорони ояндаи фанни физика машгӯл шуда, мукаррар намудааст, ки методикаи истифодаи барномаҳои компьютерӣ дар таълими физика дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бояду шояд омӯхта ва аз лиҳози методӣ коркард нашудааст. Аз ин рӯ, мутаассифона, донишҷӯёни ихтисоси физики донишгоҳҳои омӯзгорӣ аз имкониятҳои бузурги технологияи компьютерӣ дар раванди таълими физика ба қадри зарурӣ истифода бурда наметавонанд. Ин ҳолат, албаттa, ба савияи қасбии омӯзгорони ояндаи физика ва савияи дониши толибilmони макотиби ҷумхурӣ таъсири манғӣ дорад. Бо мақсади то андозае ҳал намудани масъалаи мазкур унвонҷӯ барномаҳои такмилдодашудаи муаллифии хешро ба забони тоҷикӣ коркард намуда, барои истифода ба донишҷӯёни ихтисосҳои физики донишгоҳҳои педагогӣ пешниҳод намудааст. Дар рисола муҳимияти чунин усулро дар раванди таълими физика бо далелҳо ба исбот расонида шудааст. Аз ҷумла, нишон дода шудааст, ки усули компьютерии иҷрои корҳои лабораторӣ дар мавридиҳое, ки норасогии таҷхизоти лабораторӣ дар муассисаҳои таълимиӣ ба назар мерасанд, ҳангоми дастнорас будани объекти тадқиқот, ҳатанок будани иҷрои чунин таҷрибаҳо, ҳангоми зарурати бисёрkarата гузаронидани ҷенкуниҳои лабораторӣ ва гайра, инчунин, дар ҳалли маъсаҳои физикий бо додашудаҳои тақроршаванда ва соҳтани графикҳои ҳодисаҳои физикий имконияти нодир дорад. Дар рисола зимни таҳлили

озмоиши педагогӣ афзалияти истифодаи барномаҳои компьютерии такмилдодашударо дар ташаккули тафаккури эҷодии донишҷӯён бо ракамҳо ба исбот расонида шудааст. Унвонҷӯ дар заминай барномаҳои такмилдодашудаи муаллифии худ ҳашт кори лаборатории компьютериро аз баҳшҳои муҳталифи физика лоиҳабандӣ ва таҳия ва чоп намуда, методикай иҷрои корҳои лаборатории компьютериро барои донишҷӯёни (иҳтисоси физика) баҳши авали донишгоҳҳои омӯзгорӣ пешниҳод намудааст, ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон бори аввал мебошад.

Унвонҷӯ ҳангоми кор аз болои мавзӯи рисола эҷодкорӣ ва меҳнатдӯстӣ нишон дода тавонист. Натиҷаҳои ба даст овардаи ўвқеан барои такмили раванди таълими омӯзгорони ояндаи физика ва самаранокии кори онҳо дар фаъолияти педагогӣ таъсири мусбат ҳоҳад расонид. **Ҳачми корҳои тадқиқотии иҷрошуда, сифати корҳои таҳлилӣ ва мазмуни илмии хулосаҳои ўнвонҷӯ ба талабот нисбати рисолаҳои номзадӣ аз рӯи иҳтисоси «Назария ва методикай омӯзишу парвариш (методикай таълими физика) – 13.00.02» ҷавобгӯ мебошад.**

Мушовири илмии рисола,
доктори илмҳои физика-математика



Абдуманонов А.

Илмаси Абдуманонов А.-ро тасдиқ мекунам
Ҳозире шӯзбони кафр Рӯзбони Раҳимова Ӣ.

